



## **САДА - ЧАШНИ УМЕД БАР РЎЗГОРИ ОБОД**

Ношир: Ҳайати тадорукот Санаи интишор: 29 Феврал, 2024 - 20:56

**Сада ҷашни мулуки номдор аст,  
Зи Афредуну аз Ҷам ёдгор аст.**

Сада мисли Наврӯзу Тиргон ва Меҳргон яке аз ҷашнҳои бузурги мавсимиӣ мо ориёtabорон аст.  
Ҷашни Сада мисли ҷашнҳои Наврӯзу Тиргон ва Меҳргон яке аз ҷашнҳои бузурги мо

ориёитаборон аст, ки ин ҳазорсолаҳо пеш таҷлил мешуду ба ҳаёти марди дехқон ва ба кулли мардумони ориёй мансуб асту аз маънавиёт, рӯзгор ва фалсафаи зиндагии ин мардумон дар кору фаъолият ва заҳмат дарак медиҳад.

Ниёғони мо дар поёни чиллаи калон ҷашни Садаро ороставу таҷлил мекарданд, ва ба гуфтаи А. Берунӣ сада ба он хотир ном бурдаанд, ки то ҷашни Наврӯз 50 шабу 50 рӯз боқӣ мемонад. Дар гоҳшумории бостонии ниёғонамон ҷашни Сада ҳамасола рӯзи 10-уми моҳи баҳмани солшумории шамсӣ ҷашн гирифта мешуд ва тайи ҷандин солҳост, ки дар даврони соҳибистиколии қишиварамон мутобиқан ба он рӯз ҳар сол 30-юми январ ҷашни Сада таҷлил карда мешавад. Бо афрӯxtани оташ, мардумон гирди гулхан базму шодиҳо барпо мекунанд. Бунёд ниҳодани ҷашни Сада дар “Шоҳномаи”-и безаволи ҳаким Фирдавсии Тусӣ бо нишондоди ривоёти воқеан таърихиву асотириаш, ки ҳаққонияти воқеӣ дорад, оварда шудааст.

**Шаб омад, барафрӯҳт оташ ба кӯҳ  
Ҳам он шоҳу дар гирди шоҳон гурӯҳ.  
Яке ҷашн кард он шабу бода х(в)ард,  
Сада номи он ҷашни фарҳунда кард,  
Зи Ҳушанг монд ин Сада ёдгор,  
Басе бод чун ў дигар шаҳриёр.**

**(Фирдавсӣ)**

Муҳаққиқон бар он ақидаанду иброз медоранд, ки Ҷашни Сада яке аз ҷашнҳои миллии мо тоҷикон буда, аз ибтидои моҳи феврали милодӣ то аввали моҳи март давом мекунад. Ва шояд таҷлили он сад рӯз ҳам давом кунад, зоро оғози фаъолияти дехқонон, ба виже, боғпарварон бо корҳои ниҳолшинонӣ, буридани шоҳу навдаҳои бемори дараҳтони пиру беҳосил ва сустинкишоғёбанда, нарм кардани беҳи инҳолу дараҳтон, яҳобмонӣ, коркарди ради боғу майдонҳои дараҳтони сербар дар ин айём оғоз меёбад...

Ҳамин рисолату саромадҳои некпаёнаи Сада, ки бо оғози тараддуду ташвиши дехқон сар мешавад, таҷрибаи ҷандинҳазорсолаи ниёғони дехқонзодаи мосту Садаро низ ҳамчун ҷашни дехқон бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил мекунанд.

Ин таҷлили Сада ба суди мардум буда, мардумон дар минтақаи боду ҳавои мусоид ба ҳар як навъи меваю сабзичот фаъолияти хешро оғоз мекунанд...

Муаллифи луғатномаи «Фарҳанги Ҷаҳонгирӣ» дорои се маънӣ будани вожаи садаро таъкид кардааст: «сада бо аввалу сонӣ мафтӯҳ се маънӣ дорад. Аввал номи ҷашнест, ки порсиён дар даҳуми моҳи баҳман кунанд ва оташ бисёр афрӯзанд ва мулуку салотин мурғон ва ҷонварони саҳроиро гирифта дастаҳои гиёҳ бар поясон баста, оташ дар он барзананд ва раҳо кунанд... ва ваҷҳи тасмияш ба сада, он аст, ки чун Кайумарсро сад фарзанд закуру анос ба вучуд омаданд ва ба ҳадди рушду тамииз расиданд, фармуд, ки оташ бисёр афрӯxтанд, бад-он сабаб онро сада ном ниҳод;

Дувум номи қарияест аз қуори Испоҳон;

Савум номи дараҳтест дар Дорулмарз ва дар Мовароуннаҳр аз дигар билоди Эрон ва Турон бештар шавад ва ба масобае бузург бошад, ки танаи он ба душворӣ дар бағали се-ҷор кас дарояд ва баргҳояш ба маротибае анбӯҳ, ки борон аз он нагзарад ва то дувист савор дар сояи он дараҳт ором тавонанд гирифт...» (13, 800-802).

Муаллифони дигар фарҳангномаҳо ба ҷуз маъниҳои зикршуда, ифодагари мағҳуми мухталиф будани ин вожаро зикр намудаанд, аз ҷумла «воҳиди замон баробари сад сол, қарн» (2, 745), «...ба маънии мутлақ оташи шуълавар истеъмол шуда» ва ғайра.

Чунонки зикр гардид муаллифи «Фарҳанги Ҷаҳонгирӣ» дар баробари маъниҳои дигари вожаи сада номи дехае дар Испоҳон будани онро зикр кардааст. Ғайр аз ин академик Раҳим Массов зимни баррасии аҳбори анҷумани ҷуғрофиёни императории рус дар қатори дехоти тоҷикнишини вилояти Наманғон рустоero бо номи Сада зикр менамояд.

Боиси тазаккур аст, ки ҷашнҳои милли мо тоҷикон, Сада, Наврӯз, Тирғон ва Мехрғон ҳама маҳсулу оғарида ба зиндагию кори дехқон мебошад, ки аз фаъолият оғоз шудаву ба ҷамъбаст фаро мерасанд. Ва ин таъсири мусбат ба ҳаёти мардумон мебошад, ки дар фаъолият ва додугирифти байніҳамдигарии босамарона анҷом меёбад ва бешак ин ҷашнҳо вобаста ба коинот буда метавон робитай табиат ва инсон дар он равшан таҷассум ва инъикос меёбад.

Дар омад-омаду фаро расидани ҷашни Сада насли наврасу ҷавони хонаводаҳои тоҷикон бо шукуфтани гулҳои нахустини ин мавсими – сияҳгӯшу бойчечак хона ба хона давр зада, аз

## **САДА - ЧАШНИ УМЕД БАР РЎЗГОРИ ОБОД**

Интишори сомонаи «Кумитаи забон ва истилоҳоти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон»  
(<http://www.kumitaizabon.tj>)

муждаи нахустин ба баҳору Наврӯз ва зиндагии нав дарак медоданду таронаҳои зиёде дар ин маврид суруда шудаанд...

Моҳи декабри соли гузашта номинаи муштараки Тоҷикистону Эрон – “Чашни Сада” дар шаҳри Касани Ҷумҳурии Ботсвана ҷаласаи 18-уми Кумитаи байнидавлатӣ доир ба ҳифзи мероси фарҳангии ғайримоддии ЮНЕСКО ҳамчун ҷашни миллии мо тоҷикон тасдиқ гардид ва имсол Тоҷикистон ҷашни Садаро дар сатҳи ҷаҳонӣ таҷлил менамояд.

Пешвои миллат муҳтарам Э. Раҳмон дар бораи ҷашни Сада фармудаанд:

“Сада моҳиятан ҷашни кишоварзон буда, ба марди дехқон аз наздик шудани фасли баҳору оғози корҳои саҳро ҳабар медиҳад ва аҳли заҳматро ба андешаи давраи нави кишоварзӣ ва боғдорӣ ҳидоят менамояд. Марди кишоварз бо нияти нек ба фасли баҳор тайёрӣ мебинад ва тибқи таомули аҷдодӣ ҳокистари гулҳани ҷашни Садаро бо умеди ҳосили фаровон ба замин мепошад.”.

Дар шароити имрӯзai мо таҷлили Ҷашни Сада ва арҷузорӣ ба он, инчунин, гиромидошти он аҳаммияти бузург дорад. Чунки ин нахустфаъолияти мардуми дехқон барои сабзу ҳуррам ва ободу осоишта гаштани зиндагисту мо ҳоло онро дар раванди пешрафту пешбуруди ҳадафҳои “иқтисоди сабз”, ё ин ки “энергияи сабз” мебинему баҳри рушди ин омилҳо кӯшиш мекунем.

Зеро

Сабзу ҳуррам нигоҳ доштани сайёра ва умуман, минтақаҳои зисти одамон, аз ҷиҳати экологӣ ҳуд аз оғози таҷлили Сада сарчашма мегирад, ки боғдориву киштукори босамар ва сабзазоркунӣ қадамҳои нахусти онанд.

Пос доштани анъанаҳои неку хирадпарвари ниёғонамон, аз ҷумла, ҷашни Сада ва бо арҷузорӣ эҳё намудан ва шукӯҳманд соҳтаву ҷашн гирифтани ин маросим дар шууру зеҳни мардум ва ҷомеаи имрӯзai мо аз аҳамият ҳолӣ нест, зеро дар баробари оғози фараҳмандиву ибтидои тараддуди дехқон будани он ин ҷашну ин суннату анъана аҳаммияти тарбиявию аҳлоқӣ ва таърихиу ҳуқуқӣ низ дорад. Зеро ин ҷашн баҳри некуаҳволии инсоният ва зиндагиву рӯзгори ободи мардумон оғарида шудаасту тараннумгари сулҳу дӯстии одамон мебошад, то ки онҳо дар ваҳдату ягонагӣ ва дастиҳамгириҳо аҳлона рӯзгор ба сар баранд. Дар воқеъ, ҷашни Сада таҷассумгари ғояҳои неки башардӯстона буда, он мардумро ба дӯстиву ободкорӣ даъват мекунад.

Ҷашни Сада муборак ҳамвatanони азiz!

**Раҳим Зулфониён -  
саరдори шуъбаи танзими  
истилоҳоти Кумитаи забон ва  
истилоҳоти назди ҲҶТ**

**Баҳодиҳии муҳтаво:** 5

Баҳои миёна: 5 (1 овоз)

**Категория:**

- [Аҳбори рӯз](#) [1]
- [Мақолаҳо](#) [2]

---

**Манбаъ:**<http://www.kumitaizabon.tj/tg/content/sada-chashni-umed-bar-ruzgori-obod?qt-quicktabs=1>

---

**Пайвандҳо**

[1] <http://www.kumitaizabon.tj/tg/category/%D0%B0%D1%85%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D1%80%D3%AF%D0%B7> [2] <http://www.kumitaizabon.tj/tg/category/%D0%BC%D0%B0%D2%9B%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D2%B3%D0%BE>